

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 15.12.2016 № 171

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, қор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, қор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
3005/1-1036	Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Тухфаҳои хотиравӣ	Номгуй	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3006/1-1037	Кӯдакистони № 7 ВҚД ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Мавоҳҳои хӯроқӣ ва молҳои хоҷагӣ	Номгуй	51	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3007/2-765	Беморхонаи марказии ш. Ҳисор	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Маводи хӯроқӣ	Номгуй	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3008/2-766	Беморхонаи марказии ш. Ҳисор	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Варақаҳои махсуси тиббӣ	Номгуй	38	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3009/2-767	Беморхонаи марказии ш. Ҳисор	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Варақаҳои махсуси тиббӣ	Номгуй	17	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3010/3-947	Кумитаи андози назди ҶҶТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки	Кашидани хатти барқ аз истгоҳи трансформатор ба	Тибқи санади нуқсон		21.12.2016 09:00

			номахдуд	бинои Дастгоҳи марказӣ			
3011/3-948	Раёсати Бозрасии Давлатии Аавтомобилии ВҚД ҚТ	227-04-75	Озмун харид бо иштироки номахдуд	Чопи варақаҳо: Варақаи «Талони муоинаи техникӣ воситаи нақлиёт барои соли 2017» Варақаи «Талони рухсатнома барои истифодабарии воситаи нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хираи паҳлӯи ва қафо барои соли 2017»	Дона	400000 40000	22.12.2016 09:00
2311/3-773	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи А. Сино	227-04-75	Озмун харид бо иштироки номахдуд (такроран)	Таҳияи лоиҳаи сохтмони иншоотҳои ДДТ ба номи А. Сино	Тибқи фармоиши ташкилоти харидор		21.12.2016 09:30

„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳракардашуда ба суроғи дар боло зикршуда то **вакти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*